

ТАҚРИЗИ

роҳбари илмӣ ба рисолаи илмии Шодмонзода Орзу Шодмон «Вазъи иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии Данғара дар замони шуравӣ ва давраи истиқлол» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих аз рӯйи ихтисоси 07.00.00 - Илмҳои таърихӣ ва бостоншиносӣ (07.00.02 –Таърихи ватани)

Раванди рушди илми таърихшиносии миллӣ як чанд марҳалаҳои мушахҳасро фаро мегирад ва марҳалайи навтарини он ба замони соҳибистиқлолӣ рост меояд. Маҳз дар замони соҳибистиқлолӣ шароити муфид ва имконияти васеъ барои таҳқиқу омӯзиши таърихи зиёда аз шашҳазорсолаи ҳалқи тоҷик ба миён омад. Аввалан аз байн рафтани ҳамагуна чаҳорҷӯбаҳои идеологии монеасоз майдони таҳқиқоти илмиро васеъ намуда, дарёфт ва дастрасӣ ба асноду манобеи таърихиро осонтар намуд, мавзузҳои ба ном “номатлубро” аз байн бурд ва баъдан таърих ва донишҳои таърихӣ ба яке аз воситаҳои муҳимми таҳқиму такмили худшиносии миллӣ, василаи асосии ҳувиятсоз табдил ёфт. Таваҷҷуҳи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Ҳукумати Тоҷикистон ба таърих ва масоили таърихӣ, арҷгузорӣ ба арзишҳои волои таърихио фарҳангии гузашта, ҷеҳраҳои шинохтаи миллат ва осори нодири таърихӣ омили асосии такондиҳандай рушди илми таърихшиносии миллӣ дар замони истиқлол гардиданд.

Ин омилҳо имконият доданд, ки дар як марҳалаи кутоҳ дар самти омӯзиш ва таҳқиқи таърихи ҳалқи тоҷик натиҷаҳои назаррас ба даст омада, доир ба марҳалаҳои гуногуни таърих, аз замони қадим то инҷониб ҷандин таҳқиқоти ҷолиб таълиф гарданд ва ҳамоишҳои бузурги илмӣ, намоишҳо ва ҷашнвораҳои сатҳи байналмилалӣ ба хотири муаррифии таърихи миллат дар арсаи ҷаҳонӣ баргузор шаванд.

Яке аз марҳалаҳои муҳим, дикқатчалбакунанда ва ниҳоят ҳассос дар таърихи ҳалқи тоҷик ин садсолаи охир маҳсуб меёбад. Зоро маҳз дар ҳамин давра новобаста аз таҳаввулоти гуногуни сиёсӣ, тағйирёбии низоми давлатдорӣ, қувват гирифтани нерӯҳои гуногуни тоҷикситеz, маҳдудкунии сунъии ҳукуқи миллии тоҷикон, аз даст рафтани марказҳо ва шаҳрҳои таърихӣ, тоҷикон тавонистанд бо мубориза дар чаҳорҷӯбай низоми шуравӣ ҷумҳурии миллии худро таъсис диханд ва дар заминаи он соли 1991 ба истиқлоли комили давлатӣ соҳиб гарданд.

Садсолаи охир нишон дод, ки тоҷикон ҳамчун сокинони бумии минтака, ки таъриху тамаддуни он ба номи онҳо вобастагии амиқ дорад, воқеан мардуми созанд, тамаддунофар ва соҳибфарҳанг мебошанд. Дар як муддати кутоҳи таърихӣ дар ақибмондатарин қаламрави Аморати Бухоро ҷумҳурии нав бунёд намуда, шаҳрҳои нав сохта, иқтисодиёту фарҳанги пешрафтаро соҳиб гардиданд. Маҳсусан, дастовардҳои ҷумҳурӣ дар давраи соҳибистиқлолӣ, ки имрӯз аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ мавриди эътироф қарор гирифтаанд, зарурият ба таҳқиқу баррасӣ доранд.

Умуман, бо ба даст омадани имкониятҳои нав ва фарроҳ имрӯз зарурияти таҷдиди назар намудани раванди рушди чумхурӣ дар садсолай охир аз лиҳози таъриҳӣ ба миён омадааст. Дар ин раванд, ҳамчун предмети таҳқиқоти илмӣ интихоб шудани таърихи ташаккул ва рушди яке аз қалонтарин минтақаҳои қишоварзию саноатии чумхурӣ – ноҳияи Дангара аз ҷониби унвонҷӯ Шодмонзода Орзу Шодмон кори мубрам ва саривақтӣ мебошад. Зоро таърихи умумии ҳалқи тоҷик маҳз дар заминаи таърихи минтақаву маҳалҳои ҷудогонаи чумхурӣ, аз ҷумла таърихи ноҳияҳо ё музофотҳои қалони иқтисодию фарҳангӣ, шаҳрҳо, яъне аз ҷузъ ба кулл навишта мешавад.

Ноҳияи Дангара, ки соли 1932 дар ҳайати собиқ вилояти Кӯлоб таъсис ёфт, маҳз дар натиҷаи дигаргунсозиҳои давраи шуравӣ ва замони соҳибистикӯлӣ рӯ ба инкишоф ниҳода, имрӯз ба минтақаи қалони саноатию қишоварзӣ ва фарҳангии чумхурӣ табдил ёфтааст. Аммо то имрӯз ташкилёбӣ ва ташаккули ноҳияи Дангара ҳамчун як минтақаи саноатию қишоварзӣ дар доираи як рисолаи таҳқиқотӣ мавриди таҳқиқ қарор нағирифтааст, гарчанде мақолаву китобҳои алоҳидай илмӣ-оммавӣ таълиф шудаанд, вале онҳо таърихи ташкилёбӣ ва рушди ноҳияро ба шакли комил дар заминаи манобеи таъриҳӣ инъикос карда наметавонанд.

Ба замми он мубрамияти мавзӯи интихобшуда боз дар он зоҳир меёбад, ки таҷрибаи таърихии раванди ин дигаргунсозиҳо дар мисоли ноҳияи Дангара барои дарки таърихи гузашта ва корҳои бунёдкунандаву созандай имрӯза дорои аҳаммияти вижа мебошад. Ба ин маънӣ интихоби мавзӯи таҳқиқоти илмӣ ба ҳадафҳои асосии имрӯзai давлат ва ҳукumat дар самти масъалаҳои афзалиятноки корҳои илмӣ-таҳқиқотии чумхурӣ комилан мутобиқат менамояд.

Рисолаи илмии Шодмонзода Орзу Шодмон аз ҷиҳати банду баст ва соҳтор ба талаботи муқарраршуда ҷавобгӯ буда, аз муқаддима, се боб, ҳафт зербоб, хулоса ва феҳристи манобеъ ва адабиёти истифодашуд иборат мебошад.

Дар муқаддима, унвонҷӯ доир ба мубрамияти мавзӯъ ва зарурияти интихоби он, дараҷаи омӯзиши илмии масъала, робитаи кор бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзӯъҳои илмӣ, мақсад, вазифаҳо ва объекту предмети таҳқиқот, доираи ҳронологияи он, асоси назариявӣ – методологӣ ва пойгоҳи сарҷашмавии таҳқиқот, навғониҳои илмӣ ва нуқтаҳои асосии натиҷаҳои ба даст омада, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд, инчунин аҳаммияти назариявию амалии таҳқиқоти анҷомёфта, ба таври мушахҳас ва вобаста ба талаботи муқарраршуда маълумот медиҳад.

Боби аввали рисола “Таъсисёбии ноҳияи Дангара ва аввалин дигаргунсозиҳои сиёсию иқтисодӣ”, ки аз ду зербоб иборат мебошад, масоили таъсисёбии ноҳия ва ташаккули низоми идоракуни он, вазъи иҷтимоию иқтисодии минтақа дар арафаи барпошавии Ҳокимию Шуравӣ, ҷорӣ гардиданни низоми ҳокимиюти нав ва дигаргунсозиҳои иқтисодию иҷтимоӣ дар ҳудуди ноҳияро дар бар мегирад. Дар заминаи

асноди муҳимми таърихӣ ва таҳқиқоти илмии мавҷуда, диссертант раванди ширкати фаъоли аҳолии ноҳия дар роҳи мубориза барои мустаҳкам намудани ҳокимияти нав, соҳтмони ҷомеаи шуравӣ, ташкили аввалин ҳочагиҳои дастҷамъона ва давлатӣ, ба виже бунёди колхозҳову совхозҳо ва дигар иншооту муассисаҳои фарҳангию маърифатӣ ва, умуман дигаргунсозиҳои замони шуравиро мавриди таҳлил қарор медиҳад. Унвонҷӯ иштироки сокинони ноҳияро дар ҶБВ таҳқиқ намуда, таъкид менамояд, ки зиёда аз 2230 нафар мардони ин ноҳия баҳри ҳимояи ватан сафарбар гардидаанд, ки танҳо ҳамагӣ 966 нафари онҳо пас аз пиrouzӣ ба манзили худ баргаштаанд. Мехнати шарафмандонаи сокинони ноҳия дар солҳои ҷанг, давраи азnavбарқарорсозии ҳочагии ҳалқ, иштироки данғаригиҳо дар соҳтмонҳои бузург, маҳсусан бунёди неругоҳҳои барқи обӣ, соҳтмони каналу бунёди низоми обёрикунонии ноҳия ва ҷумҳурӣ низ аз мадди назари диссертант берун намондааст.

Боби дуюми рисола –“Рушди қишоварзӣ ва ҳаёти фарҳангии ноҳия дар солҳои 50-80-уми асри XX”, ки аз ду зербоб иборат аст, бо истифодаи васеъ аз маводу асноди зарурии таърихӣ ба таҳқиқу таҳлили соҳаи қишоварзӣ ва самтҳои гуногуни он, инъикоси ҳаёти фарҳангӣ ва таҳаввули он дар замони шуравӣ баҳшида шудааст. Диссертант тавонистааст раванди таҳаввулоти ҷиддии иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳияро дар қаробат бо дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ дар солҳои 50-80-уми асри XX баррасӣ намуда, ба яке аз марказҳои қалони қишоварзию фарҳангии ҷумҳурӣ табдил ёфтани ноҳияро нишон диҳад. Ҳамзамон, ташаккули низоми нави маориф дар Дангара ва тағијроту пешрафти ҳаёти фарҳангии онро бо такя ба маводи бойгонӣ ба таври муфассал тасвир менамояд.

Воқеаи диссертант дар ҷамъбасти ду боби аввали рисола дуруст ҳулоса менамояд, ки ноҳияи Дангара ҳамчун воҳиди алоҳидаи маъмурий пас аз барпошавии Ҳокимияти Шуравӣ ташкил ёфта, дар солҳои мавҷудияти тартиботи шуравӣ ба як минтақаи пешрафтаи аграрию саноатии ҷумҳурӣ табдил ёфтааст. Новобаста аз камбузидҳо ва норасоиҳо дар замони шуравӣ ҷой дошта, дар ин давра ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоии ноҳия қомилан симои худро таъғиир медиҳад, ки ин, пеш аз ҳамма дар соҳтмони ҳочагиҳои қалони қишоварзӣ, низоми пешрафтаи обёрий, азҳудкунии заминҳои зиёди бекорхобида, соҳтмони роҳҳо, ташаккули низоми нави таълиму тадрис, соҳтмони биноҳои муассисаҳои таълими, рушди марказҳои гуногуни иҷтимоию тандурустӣ ва фарҳангӣ зоҳир мегардад. Рушд ва пешрафти ноҳия аз ибтидои ташкилёбӣ то ниммаи дуюми солҳои 80-уми асри гузашта ба як низоми муайян мушоҳида мегардад.

Боби сеюми рисола – “Дангара дар даврони истиқлол (солҳои 1991 - 2021)”, ки аз се зербоб иборат аст, ба таҳқиқу таҳлили дастовардҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳия дар солҳои соҳибиистиклолӣ равона шудааст. Унвонҷӯ, бо ҳуҷҷату далелҳо, истифодаи ракамҳои зиёди оморӣ, ки аксаран аз ҳисботи расмии мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ баргирифта шудаанд, раванди тараққиёт ва тадриҷан ба маркази қалони

саноатию кишоварзӣ табдил ёфтани ноҳия, омилҳои ба Минтақаи озоди иқтисодӣ табдил додани Данғара ва комилан дигар шудани симои ноҳияро дар як муддати кӯтоҳ мавриди баррасӣ қарор додааст. Муаллиф, дар раванди таҳқиқ ба хулосае меояд, ки баъди соҳибистиклол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути сиёсати хирадмандонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кишвар таҳияи барномаи дигаргунсозиҳои иқтисодӣ оғоз ёфт, ки онҳо дар ҳалли чор ҳадафи стратегӣ - баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ, истиқлолияти энергетикӣ, таъминоти озукаворӣ ва саноатиқунонӣ зоҳир мегардад. Ичрои ин чаҳор ҳадафи стратегӣ барои пешрафт ва рушди мунаzzами давлати соҳибистиклол ва Данғара ҳамчун як ноҳияи он ва болоравии дараҷаи некуаҳволӣ, сатҳи маърифатнокии сокинон ба таври муассир мусоидат менамоянд.

Ноҳияи Данғара имрӯз бо дигаргунсозиҳо, суръат ва вусъати таракқиёт, ба вижга соҳтмони муассисаҳои саноатӣ, муассисаҳои зиёди илмию таъимӣ ва фарҳангӣ дар байни ноҳияҳои ҷумҳурӣ мақоми ниҳоят баландро соҳиб мебошад. Аз ҷумла, бо ташабbusу ҳидояти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳия Донишгоҳи давлатии Данғара, Донишгоҳи давлатии тибии Ҳатлон, Коллеҷи тиббӣ, барои баланд бардоштани сатҳи фарҳангӣ аҳолӣ як қатор маҷмааҳои нави фарҳангӣ сохта ба истифода дода шудаанд.

Дар хулоса, унвонҷӯ натиҷаи таҳқиқоти хешро доир ба ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳияи Данғара дар ду марҳалаи таъриҳӣ – замони шуравӣ ва давраи соҳибистиклолӣ ҷамъбаст намуда, назари ҳудро дар бандҳои алоҳида манзур намудааст.

Навоварии илмии таҳқиқот, пеш аз ҳама дар он аст, ки бори нахуст ташкилёбии ноҳияи Данғара, вазъи иқтисодию иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ба маркази калони кишоварзию саноатӣ табдил ёфтани он дар ду марҳалаи таъриҳӣ мавриди таҳқиқи илмӣ қарор гирифтааст.

Дастоварди муҳимми унвонҷӯ дар он зоҳир меёбад, ки дар асоси таҳлилу баррасии асноди муҳимми таъриҳӣ, маводи зиёди оморӣ ва матбуоти даврӣ дар доираи як рисола тавонистааст таърихи ноҳияи Данғараро аз ибтидои таъсисёбӣ то соли 2021 ба таври илмӣ инъикос намояд.

Хулосаҳои назариявии унвонҷӯ, муқаррарот, натиҷаҳои илмӣ назариявии асосӣ, пешниҳодот ва тавсияҳои амалий доир ба диссертатсия барои омӯзиши таърихи давраи навтарини ҳалқи тоҷик аҳаммияти илмӣ-амалий доранд.

Саҳми шаҳсии довталаби дарёftи дараҷаи илмӣ дар он ифода меёбад, ки натиҷаҳои илмии таҳлилу таҳқиқоти муаллиф, аз ҷумла хулосаҳои назариявӣ, нукоти ба ҳимоя пешниҳодшаванда бевосита аз ҷониби ҳуди ў мустақилона таҳия, баррасӣ ва исбот шудаанд. Мазмун ва муҳтавои асосии рисолаи илмӣ дар мақолаву маърӯзаҳои унвонҷӯ, аз ҷумла дар 6 мақолаи илмии дар мачаллаҳои тақризшавандай КОА назди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфтаанд.

Ҳамин тарик, рисолаи номзадии Шодмонзода Орзу Шодмон «Вазъи иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии Данғара дар замони шуравӣ ва давраи истиқлол» аз рӯйи натиҷаҳои бадастомада, истифодаи амалӣ ва сифати вироиш ба талаботи муқаррарнамудаи Дастури КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ мувофиқ буда, муаллифи рисола ба гирифтани дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих мутобиқ ба ихтисоси 07.00.00 - Илмҳои таърихӣ ва бостоншиносӣ (07.00.02 – Таърихи ватанӣ) арзанда аст.

Роҳбари илмӣ - доктори илмҳои таърих,

профессор, сарҳодими илмии ИТБМ

ба номи А. Дониши АМИТ

Убайдулло Н.К.

Имзои профессор Убайдулло Н.К.-ро таєдик менамоям.

Нозири калони шуъбаи кадрҳои

Институти таърих, бостоншиносӣ

ва мардумшиносии ба номи

А. Дониши АМИТ



Файзуллоева Г.

03.06.2024

734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 33. Института таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши АМИТ Тел: +992938500010 nasrullokarimovich@mail.ru